



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ МАРКАЗИ
ТАТБИҚИ ЛОИҲА «ДАСТРАСИ БА
МАҚЛАҒУБОРИИ САЪЗ ВА МАҚЛАҒҲОН
РУШДИ ДЕХОТ»-И НАЗДИ
ВАЗОРАТИ МОЛЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



БОНКИ УМУМИЧАХОНИ



ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИИ
«ЛАТИФ»



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ МАРКАЗИ
ТАТБИҚИ ЛОИҲА «ДАСТРАСИ БА
МАҚЛАҒУБОРИИ САЪЗ ВА МАҚЛАҒҲОН
РУШДИ ДЕХОТ»-И НАЗДИ
ВАЗОРАТИ МОЛЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



БОНКИ УМУМИЧАХОНИ



ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИИ
«ЛАТИФ»



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ МАРКАЗИ
ТАТБИҚИ ЛОИҲА «ДАСТРАСИ БА
МАҚЛАҒУБОРИИ САЪЗ ВА МАҚЛАҒҲОН
РУШДИ ДЕХОТ»-И НАЗДИ
ВАЗОРАТИ МОЛЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



БОНКИ УМУМИЧАХОНИ



ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИИ
«ЛАТИФ»



**ҚАРЗҶО ВА ГРАНТҶОИ БАРОБАРАРЗИШ БАРОИ
ДАСТГИРИИ СОҶИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР
ДОИРАИ ЛОИҶАИ
«ТИҶОРАТКУНОНИИ СОҶАИ КИШОВАРЗИ»**



**ҚАРЗҶО ВА ГРАНТҶОИ БАРОБАРАРЗИШ БАРОИ
ДАСТГИРИИ СОҶИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР
ДОИРАИ ЛОИҶАИ
«ТИҶОРАТКУНОНИИ СОҶАИ КИШОВАРЗИ»**



**ҚАРЗҶО ВА ГРАНТҶОИ БАРОБАРАРЗИШ БАРОИ
ДАСТГИРИИ СОҶИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР
ДОИРАИ ЛОИҶАИ
«ТИҶОРАТКУНОНИИ СОҶАИ КИШОВАРЗИ»**



+992 93-880-21-88, +992 92 -770-63-36, +992 93-571-25-26
latif.po@gmail.com, saydali-h@mail.ru



+992 93-880-21-88, +992 92 -770-63-36, +992 93-571-25-26
latif.po@gmail.com, saydali-h@mail.ru



+992 93-880-21-88, +992 92 -770-63-36, +992 93-571-25-26
latif.po@gmail.com, saydali-h@mail.ru

ҚАРЗҲО ВА ГРАНТҲОИ БАРОВАРАРЗИШ БАРОИ:

- Хариди техникаҳои кишоварзӣ;
- Хариди таҷҳизоти саноати хӯрокворӣ;
- Боғдорӣ;
- Ташкил ва барқарорсозии манъбаҳои энергетикӣ;
- Ташкили сардхонаҳо барои нигоҳдории мевачот;
- Чамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди шир;
- Корхонаи хурди ордбарорӣ;
- Корхонаи хурди пахтадозакунӣ;
- Корхонаи хурди дару тиреза;
- Корхонаи таъмири нақлиёт;
- Нонпазӣ;
- Барқчӣ;
- Сантехникӣ;
- Занбурпарварӣ;
- Гулпарварӣ;
- Қолинбофӣ;
- Дузандагӣ;
- Қаннодӣ ва ғайраҳо.

ДИГАР ИМТИЁЗҲО:

- ✓ Омӯзишҳои роӣгон барои ташкил ва пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ;
- ✓ Кӯмак дар таҳияи нақшаи тиҷоратӣ.



ҚАРЗҲО ВА ГРАНТҲОИ БАРОВАРАРЗИШ БАРОИ:

- Хариди техникаҳои кишоварзӣ;
- Хариди таҷҳизоти саноати хӯрокворӣ;
- Боғдорӣ;
- Ташкил ва барқарорсозии манъбаҳои энергетикӣ;
- Ташкили сардхонаҳо барои нигоҳдории мевачот;
- Чамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди шир;
- Корхонаи хурди ордбарорӣ;
- Корхонаи хурди пахтадозакунӣ;
- Корхонаи хурди дару тиреза;
- Корхонаи таъмири нақлиёт;
- Нонпазӣ;
- Барқчӣ;
- Сантехникӣ;
- Занбурпарварӣ;
- Гулпарварӣ;
- Қолинбофӣ;
- Дузандагӣ;
- Қаннодӣ ва ғайраҳо.
-

ДИГАР ИМТИЁЗҲО:

- ✓ Омӯзишҳои роӣгон барои ташкил ва пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ;
- ✓ Кӯмак дар таҳияи нақшаи тиҷоратӣ.



ҚАРЗҲО ВА ГРАНТҲОИ БАРОВАРАРЗИШ БАРОИ:

- Хариди техникаҳои кишоварзӣ;
- Хариди таҷҳизоти саноати хӯрокворӣ;
- Боғдорӣ;
- Ташкил ва барқарорсозии манъбаҳои энергетикӣ;
- Ташкили сардхонаҳо барои нигоҳдории мевачот;
- Чамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди шир;
- Корхонаи хурди ордбарорӣ;
- Корхонаи хурди пахтадозакунӣ;
- Корхонаи хурди дару тиреза;
- Корхонаи таъмири нақлиёт;
- Нонпазӣ;
- Барқчӣ;
- Сантехникӣ;
- Занбурпарварӣ;
- Гулпарварӣ;
- Қолинбофӣ;
- Дузандагӣ;
- Қаннодӣ ва ғайраҳо.

ДИГАР ИМТИЁЗҲО:

- ✓ Омӯзишҳои роӣгон барои ташкил ва пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ;
- ✓ Кӯмак дар таҳияи нақшаи тиҷоратӣ.

